

**Фазилату мартабаи  
муҳочирон ва ансори асҳоби  
Паёмбар (с)**  
[ Тоҷики – Tajiki – طاجيکيۃ ]

Тафсир Мафоҳимул Қурон

Таҳияи Мусъаби Ҳамза

2011 - 1432

**IslamHouse**.com

# ﴿ فضل ومرتبة المهاجرين والأنصار ﴾

« باللغة الطاجيكية »

إعداد: مصعب حمزة

2011 - 1432

IslamHouse.com

## Фазилату мартабаи муҳочирон ва ансори асҳоби Паёмбар (с)

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ  
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٠]

«Аз он гурӯҳи нахустин аз муҳочирон  
ва аҳли Мадина, ки пешқадам шуданд  
ва онон, ки ба некӣ аз паяшон  
рафтанд, Худо хушнуд аст ва онҳо низ  
аз Худо хушнуданд. Барояшон  
биҳиштҳое, ки дар онҳо наҳрҳо ҷорист  
ва ҳамеша дар он ҷо хоҳанд буд, омода

**кардааст, Ин аст комёбии бузург!»**

Сураи Тавба, ояи 100

**Собиқини аввалин аз муҳичирон ва ансор.** Собиқини аввалин аз муҳочирон пешқадамон ва сабқаткунандагони нахустини аз асҳобеанд, ки ба ҳар ду қибла намоз хоӢдаанд, яъне собиқаи онҳо дар ислом ба аҳде мерасад, ки ҳар ду қибларо дарёфтаанд. Ё касонеанд, ки шоҳиди «Байъату-р-ризвон» будаанд. Ё аҳли «Бадр»-анд ва беҳтаринашон хулафои чаҳоргонаанд, ба тартиб. Сипас шаш тани боқимонда аз ашараи мубашшара, он гоҳ – аҳли Бадр, сипас муҷоҳидони Уҳуд, он гоҳ аҳли Байъату-р-ризвон дар Ӣудайбия. Собиқини аввалин аз ансор нахустин пешгомоне аз ансор

ҳастанд, ки бо Расули Худо (с) дар Байъати Ақбаи аввал ва дуввум байъат кардаанд, ки теъдодашон дар Байъати Ақбаи аввал ҳафт нафар ва дар Байъати Ақбаи дуввум ҳафтод нафар буд. **Ва касоне, ки бо некӯкорӣ аз эшон пайравӣ кардаанд.** Яъне, касоне, ки аз нахустин пешравони пешгоми муҳочир ва ансор пайравӣ кардаанд. Эшон дунболаравон ва аз пай ояндагони онҳоанд, аз саҳоба ва тобиине, ки баъд аз эшон омадаанд, ё то рӯзи қиёмат меоянд, дар сурате, ки аз нахустин пешгомони дину даъват, ё некӯкорӣ дар кирдору гуфтор пайравӣ кунанд. Оре, ҳамин пешгомони нахустин аз муҳочирон ва ансор ва пайравони ростини эшон

ҳастанд, ки **Худо аз эшон хушнуд шуд** ва тоату ибодаташонро пазируфт ва аз тақсироташон даргузашт ва бар онҳо хашм нагирифт **ва эшон низ аз Ў хушнуд шуданд** бар он чи, ки аз фазли хеш ба эшон ато кард ва аз неъматидиниву дунявии хеш бар эшон фуруд овард. **Ва барои эшон ҳамроҳ бо ризои хеш боғҳое омода карда, ки аз зери он наҳрҳо равон аст, ҳамеша дар он ҷовидонанд. Ин аст ҳамон комёбии бузург!**

Пас, ин оя гувоҳӣ ва муждаву башоратест аз сӯи Худои бузург ба бихишт ва растагорӣ дар охират барои пешравону пешгомони асҳоби Паёмбар (с), чунонки ин оя муждабахши касоне низ ҳаст, ки

раҳрави роҳи эшон буда ва эшонро барои  
худ пешво ва намуна қарор медиҳанд.